

Такриз

ба автореферати Садирова Сумайро Саидахмадовна дар мавзуи «Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05 – Селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ

Кори диссертатсияи Садирова Сумайро Саидахмадовна ба таҳқиқи яке аз масъалаҳои асосии соҳаи селексия дурагаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Вахш бахшида шудааст. Таҳқиқоти гузаронидаи у асосан аз муайян намудани самаранокии гардолудкунии навъҳои пахта тавассути оилаҳои занбӯри асал ва дастӣ, баҳо додани нақши оилаҳои занбӯри асал дар гардолудкунӣ ҳангоми рӯёнидани дурагаҳои гетерозисӣ, муайян намудани самарани гетерозис дар дурагаҳои дохилинамудӣ ва байнинамудӣ, роҳҳои ҷалби оилаҳои занбӯри асал барои гардолудкунӣ иборат мебошад.

Садирова С.С. бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз усулҳои мухталиф занбӯри асалро дар гардолудкунии дохилинамудӣ ва байнинамудии навъҳои пахта барои ба даст овардани тухмии дурагаҳои гетерозисӣ истифода намуда, самаранокии иқтисодии занбӯргардолудкуниро дар истеҳсоли тухмиҳои гетерозисӣ муайян ва баҳогузорӣ намудааст.

Натиҷаи таҷрибаҳои саҳроӣ нишон дод, ки ҳангоми дастӣ гардолуд кардани гулҳо бо истифодаи гардҳои сардкардашуда рехтани гулҳо ба миқдори 24,0-28,5% ҳангоми ҷуфтikuнии дохилинамудӣ ва 22% ҳангоми ҷуфтikuнии байнинамудӣ кам мегардад.


Тибқи натиҷаҳои тадқиқот дар истеҳсолот нишон додааст, ки дурагаҳои дохилинамудӣ 30,6 ва дар байнинамудӣ 39,0 с/га ҳосил ба даст оварда шудааст.

Мавзуи таҳқиқотии интихобнамудаи муаллиф аз ҷиҳати муҳими, навгонии илмӣ ва арзиши амалӣ ба талаботи имрӯзаи соҳаи кишоварзӣ ҷавобгӯй мебошад.

Чунин мешуморам, ки муаллиф Садирова Сумайро Саидахмадовна бо меҳнати худ бо рушди илми соҳаи селекция сӑҳми арзанда гузоштааст. Кори диссертатсияи ӯ дар мавзуи «Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷавобгӯ аст.

Аз ин рӯ муаллиф сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯи ихтисоси 06.01.05 – селекция ва тухмипарварию растаниҳои кишоварзӣ мебошад.

Доктори илмҳои кишоварзӣ,
профессори кафедраи зироаткорӣ
ва истеҳсоли хӯроки чорвои ДАТ
ба номи Ш. Шоҳтемур



Норов М.С.

Имзои М.С.Норовро тасдиқ мекунам:
Сардори шӯъбаи таъминоти
ҳуқуқӣ ва кадрҳои ДАТ ба номи
Ш. Шоҳтемур



Раҷабова Н.А.

Суроға: 73403, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ
146. E – mail: nmastibek@mail.ru, тел: 919-46-95-46

« 20 » 03 20 23